

МАЪЛУМОТ
оид ба роҳбари илмӣ
ба диссертатсияи Олимова Шафоат Эргашбоевна дар мавзӯи
«Синтез ва модификатсияи кислотаҳои холан бо эфирҳои
аминокислотаҳо» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои
химия аз рӯи ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикӣ

Насаб, ном, номи падар, рӯз, моҳ ва соли таваллуд	Ҷойи кори асосӣ, сохторҳои тобеъ, вазифа	Дараҷаи илмӣ, рамз, ихтисос, унвони илмӣ	Индекс, суроға, телефон, E- mail	Таълифоти асосӣ дар 5 соли охир
Самандарзода Насрулло Юсуф 14.02.1986.	Донишгоҳи давлати тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино мудири кафедраи “Ташхиси клиникаи озмоишгоҳӣ” 734003, ҶТ, ш. Душанбе, н. Сино, куч. Сино 29-31	Доктори илмҳои химия (02.00.03- Химияи органикӣ)	Телефон: (+992) 937-30- 33-50 :nasrullo.samand arov@mail.ru	1. Самандаров Н.Ю. Получений и изучений нового растительного сбор «Гепосаф» при эксперимен- тальном токсическом гепа- тите, вызываном ССІ ₄ . / Н.Ю. Самандаров // Науки и инновация 2021 №3 стр 126-130. 2. Самандаров Н.Ю. Влияние 3α,7α-дигидрокси- 5β-холановой кислоты урсо- лит на изменения содер- жания желчных кислот у больных с метоболическим синдромом/ Ш.Э. Олимова Н.Ю. Самандаров И.З. Алимова // SCIENCE AND WORLD International scien- tific journal. Науки и иннова- ция 2021 №12 стр 67-69. 3. Самандаров Н.Ю. Значение жирных кислот при жировой болезни печени / Н.Ю. Самандаров // SCIENCE AND WORLD International scientific journal. Науки и инновация 2021 №12 стр 67-69. 4. Samandarov N.Yu. SYNTHESIS AND STUDY OF THE STRUCTURE OF

				1-BETA-D-RIOFURANO-SYL-1H-1,2,4-TRIAZOLE-3-CARBOXAMIDE IN COMDINATION WITH CHOLC ACID// Alimov I, Makhamadiev F, Olimova S// Пути науки №10 (104), 2022г ст.16-19 5. Самандаров Н.Ю. Гепатопротективного свойства нового растительного сбора “Гепосаф” при экспериментальном токсическом гепатите, вызванном CCL₄. / Н.Ю. Самандаров., А.Х. Кодиров., Г.Х. Давлатова // Проблемы гастроэнтерологии №1 2021. –С.52-56. 6. Samandarov N.Yu. SYNTHESIS AND BIO-CHEMICAL STUDY OF CHOLELYTOLYTIC, HEPATOPROTECTIVE PREPARATIONS «URSOSLITA» /N.Yu. Samandarov // Вестник науки №10 (55) том 2. Октябрь 2022. ст 106-116 7. Самандаров Н.Ю. Синтез и изучение физико-химической 3α,7β-дигидрокси-5β-холановой кислоты. / Н.Ю Самандаров// Наука и Мир ISSN 2308-4804 Международный научный журнал «Наука и Мир» (№ 8 (96), стр. 26-30. 8. Самандарзода Н.Ю. Малхами «Малонол» дорои таъсири зиддисухтагӣ, зиддиилтиҳобӣ ва чарохат сихаткунанда /Н.Ю. Самандаров, С.М. Абдуллозода, Ш.Э. Олимова, Б.Х. Махка-
--	--	--	--	--

мова, Р.И. Бегмуродов // Заявка № 2201659, на изобретение выдан малый патент № TJ 1305. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан 11 апреля 2022 ш. -Душанбе, 2022.

9. Самандарзода Н.Ю. 1-хлор-3-метокситриптофало-пропан-2-ол-3 α 7 β -дигидроксикислотаи холона тидороти таъсири зиддимикробӣ. /Н.Ю. Самандаров, С.И. Раджабзода, Ш.Э. Олимова, И.З. Алимов, Ч.М. Обидов// Заявка №2201666, на изобретение выдан малый патент № TJ 1371. МПК C07J9/00, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан 18 апреля 2023 г. -Душанбе, 2023.

10. Самандарзода Н.Ю. Синтез ва омузиши сохтори кислотаи холан бо эфирҳои аминокислотаҳои ароматӣ / Ш.Э. Олимова, Н.Ю. Самандарзода // Вестник-ДДД. 2024 №3(29). С.84-92

11. Самандарзода Н.Ю. Синтез ва модификасияи стероидҳо бо аминокислотаҳои ароматӣ / Ш.Э. Олимова, Н.Ю. Самандарзода, Ж.А.Олифтаева, С.И. Рачабзода //Вестник-ДДХ. 2024 №3. С. 224-229.

12. Самандарзода Н.Ю. -1-бета-д-рибофураносил-1н-1,2,4-триазол-3-карбоксимид кислотаи холона дорои таъсири зиддивирӯсӣ /Н.Ю.

				Самандаров, С.С. Исмоил-зода, С.М. Абдуллозода, Н.М. Мирзоева, Ш.Э. Олимова, И.З. Алимов, Ч.М. Обидов // Заявка №2301881, на изобретение выдан малый патент № TJ 1594. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан 29 сентября 2023 г. -Душанбе, 2025.
--	--	--	--	--

Раиси шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои химия, профессор

Раҳимова М.

Котиби илмӣ шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои химия, дотсент

Бекназарова Н.С.

“ 16 ” 10 соли 2025.

